

ПРОТОКОЛИ №4
чаласаи шурои диссертатсионии 6D. КОА-088
назди Донишгоҳи давлатии Данғара

аз 7 – феввали соли 2026

н. Данғара

Дар чаласа иштирок доштанд:
аз 11 нафар аъзои Шуро 11 нафар

Раиси шуро: Саидчаъфаров Озод Шовалиевич

Дар чаласаи имрӯза аз 11 нафар аъзои Шурои диссертатсионӣ, ки бо фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январӣ соли 2025, №34/шд тасдиқ гардида, 11 нафар иштирокдоранд, ки аз инҳо 2 нафар доктори илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсия мебошанд.

Пешниҳод шуд, ки чаласаи Шуро гузаронида шавад. Муҳтарам аъзои Шуро, ягон пешниҳоди дигар нест? Нест.

Касе ҷонибдори он бошад, ки кори шуро оғоз карда шавад, хоҳиш менамоям мавқеи худро нишон муайян намояд. Муқобил, бетараф? Нест. Яқдилона қабул гардид.

РЎЗНОМАИ ЧАЛАСА:

Ба ҳимоя иҷозат додани диссертатсияи **Шоҳзода Гулнора Амриддин** дар мавзӯи “Вижагиҳои луғавию маъноии забони ашъори Шамсиддин Шоҳин” барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 6.2.1. – Забони тоҷикӣ

ШУНИДА ШУД:

Раиси комиссияи эксперти Кабиров Шаҳбозбек ва аъзои комиссия Абдуев Эмомалӣ Субҳонович ва Раҳмоналиев Ҷовидон Худоёрович оид ба шиносоии пешакӣ бо диссертатсияи пешниҳодгардидаи **Шоҳзода Гулнора Амриддин** дар мавзӯи “Вижагиҳои луғавию маъноии забони ашъори Шамсиддин Шоҳин” ибрази андеша намуда, қайд карданд, ки диссертатсияи мазкурро барои ҳимоя қабул намудан мумкин аст.

Шурои диссертатсионӣ хулосаи мусбати комиссияи экспертиро оид ба диссертатсияи **Шоҳзода Гулнора Амриддин** дар мавзӯи “Вижагиҳои луғавию маъноии забони ашъори Шамсиддин Шоҳин”, ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 6.2.1. – Забони тоҷикӣ пешниҳод шудааст, шунида, баррасӣ карда,

ҚАРОР ҚАБУЛ КАРД:

1. Диссертатсияи **Шоҳзода Гулнора Амриддин** дар мавзӯи “Вижагиҳои луғавию маъноии забони ашъори Шамсиддин Шоҳин” барои дарёфти

дараҷаи илмӣ номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 6.2.1. – Забони тоҷикӣ ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Муқарризони расмӣ таъйин карда шаванд:
 - **Қосимов Олимҷон Ҳабибович** – доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи назария ва амалияи забоншиносии ДБЗТ;
 - **Тураев Бурҳон Бузургович** – номзади илмҳои филологӣ, ходими пешбари илмӣ шуъбаи таърихи забон ва забоншиносии қиёсии ИЗА ба номи Рӯдакии АМИТ;
3. Ба сифати муассисаи пешбар **Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ”** таъйин карда шавад.
4. Барои ҷойгир намудани эълони ҳимоя, матни диссертатсия ва автореферати он дар сомонаи Донишгоҳи давлатии Данғара ва Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.
5. Барои ҷопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис ва фиристодани он ба суроғаҳои таъйиншуда иҷозат дода шавад.
6. Таърихи баргузории ҳимоя 18.04.2026, соати 13:00 таъйин карда шавад.

Натиҷаи овоздиҳӣ: тарафдор – 11 нафар, муқобил – нест, бетараф – нест. **Якдилона ҷонибдорӣ гардид.**

Раиси шурои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои филологӣ, профессор

Саидҷаъфаров О.Ш.

Котиби илмӣ шурои диссертатсионӣ,
номзади илмҳои филологӣ

Шаробова М.Қ.

